

Ба Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-019-и  
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон  
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17)

### РИЗОИЯТ

Ман, Зокирзода Зафар Хайрулло, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсенти кафедраи ҳуқуқ ва методикаи таълими он факултети таърих ва ҳуқуқи Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт мувофиқи банди 62-и Низомномаи Шӯрои диссертатсионӣ ва бандҳои 71 ва 72-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, № 267 тасдиқ гардидааст, барои баромад намудан ба ҳайси муқарризи расмӣ дар ҳимояи диссертатсияи Муродзода Фирӯза Рузибой дар мавзӯи «Тавсифи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминологии муомилоти ғайриқонунии прекурсорҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки ба Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-019-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.08 – Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷроӣ ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) пешниҳод шудааст, розигиямро изҳор менамоям.

Тибқи банди 62-и Низомномаи Шӯрои диссертатсионӣ ва бандҳои 71 ва 72-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, № 267 тасдиқ гардидааст, бо мақсади ҷойгир намудани маълумот дар шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионии «Интернет», ки барои таъмин намудани тартиби додани дараҷаҳои илмӣ зарураст, дар бораи худам ва интишоротам маълумот пешниҳод менамоям:

1.	Насаб, ном, номи падар	Зокирзода Зафар Хайрулло
2.	Дараҷаи илмӣ ва номгӯи соҳаи илм, ихтисоси илмӣ, ки аз рӯи онҳо диссертатсия ҳимоя шудааст	Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ (12.00.08 – Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷроӣ ҷазои ҷиноятӣ)

3. Номи пурраи муассисае, ки ҷойи кори асосӣ ба ҳисоб меравад, вазифаи ишғолнамуда	Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт, дотсенти кафедраи ҳуқуқ ва методикаи таълими он
4. Рақами телефони тамос, почтаи электронӣ, сомонаи расмӣ дар шабакаи «Интернет»	Тел: (+992) 918-53-59-14. E-mail:zafar.khayrullozoda@mail.ru www.dotr.tj
5. Номгӯи интишороти асосии муқарризи расмӣ аз рӯи мавзӯи диссертатсия дар маҷаллаҳои илмӣ тақризшаванда дар 5 соли охир (на зиёда аз 15 интишорот)	<p>1. Зокирзода, З.Х. Цель конфискации имущества в теории уголовного права [Текст] / З.Х.Зокирзода // Вестник Российско-Таджикский (славянский) университет (славянский) университет (научный журнал). Серия гуманитарных наук. – Душанбе, 2018. - № 1 (61). – С. 88-95. ISSN 2077-8325.</p> <p>2. Зокирзода, З.Х. Ташаккул ва инкишофи институти мусодираи молу мулк дар қонунгузории ҷиноятӣи Тоҷикистони Шӯравӣ [Матн] / З.Х. Зокирзода, Т.Ш.Шарипов // Қонунгузорӣ (маҷаллаи илмӣ). – 2018.– № 3 (31). – С. 70-79. ISSN 2410-2903.</p> <p>3. Зокирзода, З.Х. Мусодираи молу мулк дар назарияи ҳуқуқи ҷиноятӣ: мафҳум, аломатҳо ва моҳияти он [Матн] / З.Х.Зокирзода // Қонунгузорӣ (маҷаллаи илмӣ). – 2018. – № 4 (32). – С. 77-83. ISSN 2410-2903.</p> <p>4. Зокирзода, З.Х. Оид ба масъалаи мусодираи молу мулк дар Конститутсия ва Кодекси ҷиноятӣи Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / З.Х.Зокирзода, Д.Қ.Носиров // Қонунгузорӣ (маҷаллаи илмӣ). – 2019. – № 1 (33). – С. 109-116. ISSN 2410-2903.</p> <p>5. Зокирзода, З.Х. Таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии қонунгузории ҷиноятӣи давлатҳои пасошӯравӣ оид ба мусодираи молу мулк [Матн] / З.Х. Зокирзода,Т.Ш.Шарипов // Маҷаллаи академии ҳуқуқ (маҷаллаи илмӣ). – 2019. – 4 (32). – С.104-113. ISSN 2305-0535.</p> <p>6. Зокирзода, З.Х. Коррупция в экономической среде предпринимательской деятельности:</p>

криминологический анализ [Текст] / З.Х. Зокирзода, Я.И.Гишинский // Қонунгузорӣ (маҷаллаи илмӣ). – 2020 – №4 (40). – С. 102-108. ISSN 2410-2903.

7. Зокирзода, З.Х. Ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ дар муносибатҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ [Матн] / З.Х. Зокирзода, Ф.А.Бобохонов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон / Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ (маҷаллаи илмӣ). – 2021. – № 4. – С. 220-229. ISSN 2413-5151.

8. Зокирзода, З.Х. Конфискация имущества в теории уголовного права: сущность и содержание [Текст] / З.Х. Зокирзода // Қонунгузорӣ (маҷаллаи илмӣ). – 2021 – №2 (42). – С. 90-96. ISSN 2410-2903.


9. Зокирзода, З.Х. Некоторые вопросы криминализации и декриминализации клеветы в уголовном законодательстве Республики Таджикистан [Текст] / З.Х. Зокирзода, Ф.А.Бобохонов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон / Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ (маҷаллаи илмӣ). – 2022. – № 3. – С. 207-214. ISSN 2413-5151.

10. Зокирзода, З.Х. Проблемаҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ муқовимат бо савдои одамон [Матн ] / З.Х. Зокирзода, М.Н.Рачабзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон / Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ (маҷаллаи илмӣ). – 2022. – №4. – С. 213-218. ISSN 2413-5151.

11. Зокирзода, З.Х. Низоми ҷазо дар назарияи ҳуқуқи ҷиноятӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / З.Х.Зокирзода, С.Д.Муқимов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон / Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ (маҷаллаи илмӣ). – 2022. – № 5. – С. 223-230. ISSN 2413-5151.

**Муқарризи расмӣ:**



Номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ,  
дотсенти кафедраи ҳуқуқ ва  
методикаи таълими ҷони факултети  
таърих ва ҳуқуқи Донишкадаи  
омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт



Зокирзода З.Х.

Имзои Зокирзода З.Х.-ро тасдиқ мекунам:

Нозири Раёсати кадрҳо ва корҳои махсуси  
Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон  
дар ноҳияи Рашт



Шодизода Н.М.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 с.